

МАЪЛУМОТНОМА
дар бораи муассисаи тақриздиҳанда аз рӯи диссертатсияи
Бақоев Шодмончон Сулаймонҷонович дар мавзӯи «Такмилдиҳии
механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузори минтақавӣ
(дар мисоли вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)»

1	Номгӯи ташкилот	Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон
2	Шакли кӯтоҳи номи муассиса	ДДМИТ
3	Индекс, суроға	734067, шаҳри Душанбе, кӯчаи Нахимов, 64/14
4	Телефон барои тамос (бо нишондоди коди шаҳр, суроғаи почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи интернет)	Тел. +992 231 02 01, E-mail: tgfeu@tgfeu.tj http: www.tgfeu.tj
5	Маълумот дар бораи роҳбари муассиса: вазифа, ному насаб, дараҷа ва унвони илмӣ	Ректор: Хайрзода Шукрулло Қурбоналӣ, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент
6	Маълумот дар бораи роҳбари шуъбаи сохторӣ: вазифа, ному насаб, дараҷа ва унвони илмӣ	Мудири кафедраи молия Давлатов Хуршед Маҳмадович, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент
7	Руйхати корҳои илмӣ чопшудаи кормандони муассиса доир ба мавзӯи рисолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризишаванда дар 5 соли охир	1. Бегматов А.А., Бегматов Б.Б. Роль иностранных инвестиций в диверсификации экономики регионов Республики Таджикистан // Финансово-экономический вестник. - 2019. - №1 (17). - С. 19-28. 2. Нурализода А.Н., Мирзозода С.С., Гафоров Б. Эффективность инвестирования в Республике Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально – экономических и общественных наук. – 2018. - № 4. - С. 111-115. 3. Нуров Ш.С. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в регионах Республики Таджикистан // Финансово-экономический вестник. - 2018. - № 2 (14). - С. 54-59. 4. Кандиерова Д.О. Государственное регулирование инвестиционных процессов в Республике Таджикистан: от теории к практике // Вестник университета Российско-Таджикский (Славянский) университет. - 2016. - Т.1. - № 3 (54). - С. 75-79.

	5. Кандиерова Д.О., Сафаров Б.Г. Инвестиционные процессы в Республике Таджикистан: региональный аспект // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических наук. - 2015. - № 2/1 (157). - С. 176-185. 6. Ходжаев Д.К., Нуруллоев Н.Ф. Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан // В сборнике: Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства. Сборник научных трудов: в 2 томах. - 2019. - С. 617-621. 7. Шарипов У.А. Региональная направленность активизации инвестиционных процессов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических наук. - 2019. - №.1. - С. 38-46. 8. Сайдиев А.Д., Мамадбекова Н.А. Сармоягузории хориҷӣ ва нақши он дар ташаккули минтақаҳои озоди иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Равияи илмҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва гуманитарӣ. - 2019. - № 5-2. - С. 86-90. 9. Роль иностранных инвестиций в индустриализации страны // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально – экономических и общественных наук. - 2018. - № 11. - С. 100-106. 10. Урунбаева Н.А. Активизация инвестиций в рационализации использования водных ресурсов региона // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - № 5. - С. 63-68. 11. Шарипов У.А. Пути повышения активизации инвестиционного процесса в условиях открытости экономики в Республике Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - №6. - С. 120-123. 12. Сафаров Б.Г., Ходжаев Д.К.
--	--

	Динамика и структур привлечения иностранных инвестиций в открытой экономике Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета (серия социально-экономических и общественных наук). - 2019. - № 9. - С. 89-97. 13. Саидахмадов Ф.Б. Вопросы размещения инвестиционных ресурсов аграрного предприятия и кластера // Вестник Таджикского национального университета (серия социально-экономических и общественных наук). - № 5. - 2019. - С. 73-79. 14. Хакимов С.Н., Фасехзода И.С. Социально-экономическая сущность и принципы региональных и инвестиций // Научно-теоритический журнал “Наука и образование сегодня”. - 2019. - № 1. - С. 16-22.
--	--

**Котиби шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-023,
номзади илмҳои иқтисодӣ**

Самадова З.А.